



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ДУШАНБЕ, 13 ДЕКАБРИ 2013

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ

ТАШРИФИ НАМОЯНДАИ МАХСУСИ ИА БА ТОҶИКИСТОН БА АНҶОМ РАСИД

Намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ, Сафир Патрисия Флор 11-12 декабри соли 2013 ба Тоҷикистон ташриф овард. Вай бо Вазири корҳои хориҷа Сироҷиддин Аслов, Вазири адлия Рустам Менглиев, Мушовири давлатии Президент оид ба масоили иқтисодӣ Фаррух Ҳамралиев ва муовини Директории Агентии назорати маводи нашъаовар Бунафша Одинаева мулоқот намуд.

Зимни мулоқот Сафир Флор ба ҳокимиятдорони тоҷик оиди қўмаки Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ ба давраи 2014-2020 маълумот дод. Минтақаи Осиёи Марказӣ аз ИА ба маблағи қариб 1 млрд евро қўмак хоҳад гирифт. Намояндаи махсус таъкид гирифтани равобиги байни Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо тавассути ташрифи Президент Раҳмон ба Брюссел моҳи апрел ва иштироки Вазири корҳои хориҷа дар ҷаласаи Вазирони ИА ва ОМ моҳи ноябри 2013 таъкид намуд. Тарафи ИА саҳми фаъоли Тоҷикистонро дар платформаҳои ИА ба ОМ дар масоили волоияти қонун, дар соҳаҳои захираҳои обӣ ва муҳити зист, инчунин маориф пазируфт.

Оиди волоияти қонун, ҳуқуқи инсон, вазъи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва интиҳоботи чанде пеш гузашта Сафир Флор аз мақомоти тоҷик даъват намуд, то тавсияҳои Дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсонии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо иҷро намоянд, то барои интиҳоботи парлумонии соли 2015 бунёди мусоид фароҳам оваранд. Намояндаи махсус инчунин оиди ислоҳоти судии дар мамлакат амалишаванда мубодилаи афкор намуд.

Сафир Флор масоили амният, аз ҷумла таъсири ҳаводис дар Афғонистон ба минтақаи ОМ, ва ҳамкориҳои ИА ба Тоҷикистонро дар соҳаи мубориза алайҳи хавфу хатарҳои байналмилалӣ ва қочоқи маводи муҳаддирро низ мавриди баррасӣ қарор дод. Муҳокимот инчунин равобиги иқтисодӣ ва масоили обу нерӯро дар бар гирифтанд. Эҳтиёҷи Тоҷикистонро ба нерӯ эътироф намуда, Сафир Флор бори дигар зарурияти ислоҳоти соҳаи энергетика, аз он ҷумла чораҳои баланд бардоштани самаранокии энергетикиро таъкид сохт. Дар ин бора Сафир Флор омодагии Иттиҳоди Аврупо дар дастгирии чораҳои ҳалли норасоии нерӯ дар давраи зимистон дар Тоҷикистон, ки дар тадқиқоти Бонки Ҷаҳонӣ омадааст, қайд намуд.

Дар рафти боздид Намояндаи махсус инчунин аз ду лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо дар соҳаи об дидан намуд, ки онон барои таъмини оби тозаи нӯшоқӣ барои аҳолии ноҳияҳои Сомониён ва Турсунзода раво карда шудаанд.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат буда, донори бузургтарини дунё маҳсуб мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бештарин ҳиссаи ёрии дутарафaro дар минтақаи Осиёи Марказӣ (66 миллион евро барои 2007-2010 ва 62 миллион барои 2011-2013) барои дастгирии барномаҳои секторӣ, ёрии техникӣ ва грантӣ соҳиб мешавад. Ин ёрӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, пешравии тандурустӣ ва сектори хусусӣ равона карда мешавад. Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ёрии минтақавӣ ва мавзӯӣ дар ҷунин соҳаҳо, ба мисли назорати сарҳадӣ ва мубориза алайҳи нашъаҷалобӣ (BOMSA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), об/муҳити атроф, муҳочират, ҳуқуқи башар ва демократия (EIDHR), сохторҳои ғайридавлатӣ (NSA) ва тараққиёти муассисаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) бархурдор аст. Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

ТАМОС: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm